

ХУЛОСАИ

комиссияи экспертии шурои диссертационии 6Д.КОА-067-и назди Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон оид ба диссертатсияи Қосимӣ Саъдӣ Абдулқодир дар мавзуи “Поэтикаи сурудҳои ҳалқии тоҷикӣ” барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илми филология аз руи ихтисоси 10.01.09 – Фолклоршиносӣ

Диссертатсияи Қосимӣ Саъдӣ Абдулқодир ба поэтикаи жанри сурудҳои ҳалқии тоҷикӣ дар пайвастагӣ бар мабнои матолиби матншиносӣ, муҳтаво, сохтор, воситаҳои тасвири бадеӣ, услуб ва масоили дигари жанри суруд бахшида шудааст. Аз нигоҳи дастовардҳои илми муосири фолклоршиносӣ дар маркази таҳқиқ қарор додани сурудҳои мардумӣ бахусус, корбандии андӯхтаҳои як шуъбаи мубрами он – поэтикаи таъриҳӣ, хусусиёти диdi эстетикии ҳалқ ва нуғузи ҷанбаи бадеиро дар бунёди жанрҳои осори гуфторӣ ошкор ҳоҳад кард. Аз ин дидгоҳи илмии назарӣ, яъне дар партави масъалаҳои поэтикаи осори гуфторӣ муайян кардани моҳияти жанрии сурудҳои ҳалқӣ аз ҷумлаи масоили актуалии илмист, ки дар равшан намудани баъзе маҳсусияти шуури бадеиву эстетикии ҳалқ аз аҳаммияти хос барҳурдор мебошад.

Жанри сурудҳои ҳалқии тоҷикӣ бори нахуст ба таври монографӣ мавриди таҳқиқ қарор гирифта, ҳамчунин, мубрамияти мавзуи таҳқиқ боз дар он нукта ифода меёбад, ки дар диссертатсия раванди эҷоди сурудҳои ҳалқии тоҷикӣ ба таври муқоисавӣ бо сурудҳои ҳалқҳои дигари ҳамзабон, ҳамсоя ва миллатҳои дигари олам ба таҳлил қашида шудаанд. Маводи асосии таҳқиқ дар тули беш аз 150 сол аз ҷониби муҳаққиқон аз байни тоҷикони Осиёи Миёна (асосан, аз ҷумҳуриҳои Тоҷикистон ва Узбекистон) гирд оварда, дар матбуоти даврӣ ва дар маҷмуаҳои гуногун ба чоп расонидаанд ва дар иҳтиёри бойгониҳо гузаштаанд.

Диссертатсия дар фолклоршиносӣ ва адабиётшиносии тоҷик аввалин таҳқиқи муфассал дар бораи поэтикаи сурудҳои ҳалқии тоҷикист. Дар диссертатсия бори нахуст таърихи гирдоварӣ, нашр ва омӯзиши сурудҳои

халқии тоцикі таҳлил ва замонбанды гардида, поэтикаи он аз чиҳати сохтор, мавзуъ ба таври муқоисавиу типологі, вариантиноң ва дар муҳити ичро мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст. Ҳамчунин, мавқеи сурудҳои халқй дар рұзгори майшии мардум, баъзе хусусиятҳои услубй, ҳамоҳангии суруд ва мусиқй ба таври муфассал таҳқиқ шудааст. Дар ҷараёни баррасии масъалаҳои меҳварии таҳқиқоти диссертатсионй ба вижагиҳои сурудҳои халқй, анвои онҳо, услуги баён дар сурудҳо, замону макони эчоди онҳо ва хүсусан, ба таърихи эчоди сурудҳо таваҷҷуҳи маҳсус зоҳир гардида, масъалаҳои назарй дар пайвастагй бо баррасиҳои мушаххаси амалй ба таҳқиқ гирифта шудаанд. Баҳсу андеша ва мулоҳизаву хулосаҳои диссертатсия хусусияти актуалй дошта, дар фолклоршиносии тоцик аз аҳаммияти вижа бархурдоранд.

Таҳқиқи сурудҳои халқй ҳамчун диссертатсияи чудогона барои равшан намудани масъалаҳои гуногуни назми гуфтории мардуми тоцик ва баъзе аз манотиқи тоцикзабонони Осиёи Марказй, халқҳои форсизабон, ҳамчунин таҳқиқу таъииди бархе аз масъалаҳои куллии назарияи жанрҳои манзуми фолклорй ва қонунмандиҳои пайдоиш ва таҳаввули жанрҳои чудогонаи осори гуфторй аз аҳаммият холй нест. Диссертатсия барои муҳаққиқони фолклоршинос, донишчүён, унвончүён, докторантҳо, ҳамчунин, дар таълифи китоби таърихи фолклоршиносй ва адабиётшиносии тоцикон судманд хоҳед буд. Аз маводи диссертатсия дар таълифи дастурҳои таълимй, китобҳои дарсии фолклоршиносй, адабиётшиносй, мардумшиносй ва фарҳангшиносй метавон истифода кард. Ҳамчунин, имкон дорад, ки баъзе нуктаҳои диссертатсия дар раванди таълими дарсхои фолклори тоцикон, таърихи адабиёти тоцик, назарияи адабиёт, робитаҳои адабй, матншиносй, курсҳо ва семинарҳои маҳсус, фарҳангшиносй, кишваршиносй, фолклори Шарқу Ғарб, таълифи корҳои курсй, рисолаи хатми бакалаврй, рисолаи магистрй, диссертатсияи доктор (PhD), диссертатсияи номзадй ва доктории илми филология, таърих, мардумшиносй, фарҳангшиносй ва мусикишиносй мавриди истифода қарор гирад.

Диссертатсия ба талаботи бандҳои 31-33-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, мувоғиқ мебошад. Диссертатсия аз тарафи муаллиф мустақилона навишта шуда, дорон мазмун ва мантиқи ягонаи дохилӣ мебошад. Натиҷа ва нуктаҳои илмии барои ҳимоя пешниҳодшуда саҳми шахсии муаллифи диссертатсияро нишон медиҳанд.

Мавзуъ ва мазмуни таҳқиқи диссертатсионӣ бо шиносномаи ихтисоси 10.01.09 – Фолклоршиносӣ мувоғиқ мебошад.

Натиҷаҳои асосӣ, хулосаҳои таҳқиқ ва тавсияҳои муаллиф дар 20 мақола, ки аз онҳо 15 мақола дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандай Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба табъ расидаанд, инъикос ёфта, бо мазмун ва мавзуи диссертатсия бевосита алоқаманд мебошанд. Автореферати диссертатсия ва мақолаҳои нашркардаи докторант фарогири мазмуну муҳтавои диссертатсия мебошанд. Мақолаҳои илмии интишорёфтаи муаллиф ва төъдоди маводи чопшуда ба талаботи бандҳои 34 ва 35-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ мувоғиқат менамоянд.

Дар диссертатсияи Қосимӣ Саъдӣ Абдулқодир истифодаи мавод бидуни ишора ба муаллиф ё маъҳаз ба назар намерасад. Ин аз риоя шудани банди 37-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ гувоҳӣ медиҳад.

Дар хулосаи диссертатсия дастовардҳои таҳқиқ ва моҳияти масъалаҳои меҳварӣ зикр ёфта, дурнамои мавзуи кори диссертатсионӣ таъйин шудааст. Аҳаммияти таҳқиқ, навгониҳои илмии диссертатсия ва арзиши амалии онро ба назар гирифта, комиссияи эксперти ба чунин хулоса омад, ки диссертатсияи доктории Қосимӣ Саъдӣ Абдулқодир дар мавзуи “Поэтикаи сурудҳои ҳалқии тоҷикӣ” кори таҳқиқии анҷомёфта буда, ба талаботи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ мебошад ва онро барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.01.09 –

Фолклоршиносӣ ба ҳимоя пешниҳод кардан мумкин аст.

Комиссияи эксперти дар асоси банди 60-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ пешниҳод менамояд:

1. Диссертасияи Қосимӣ Саъдӣ Абдулқодир дар мавзуи “Поэтикаи сурудҳои ҳалқии тоҷикӣ” барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.01.09 – Фолклоршиносӣ дар ҷаласаи шурии диссертационии 6D.КОА-067-и назди Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон тариқи овоздиҳии ошкоро ба ҳимоя қабул карда шавад.

2. Комиссияи эксперти муҳаққиқони зеринро, ки корҳои илмӣ-таҳқиқиашон ба ихтисоси 10.01.09 – Фолклоршиносӣ мувофиқат доранд, ба ҳайси муқарризони расмӣ пешниҳод менамояд:

- **Салимӣ Носирҷон Юсуфӣ** – доктори илми филология, профессор, академики АМИТ, узви Комиссияи марказии интихобот ва раъйпурсии Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- **Оҳониёзов Варқа Дустович** – доктори илми филология, сарходими илмии шуъбаи фолклор ва адабиёти Бадаҳшони Институти илмҳои гуманитарии ба номи академик Б.Искандарови АМИТ;

- **Файзуллоев Нематҷон** – доктори илми филология, профессори кафедраи адабиёти муосири тоҷики МДТ «Донишгоҳи давлатии Ҳучанд ба номи академик Б. Ғафуров».

3. Ба сифати муассисаи пешбар **Донишгоҳи давлатии Ҷохтар ба номи Носири Ҳусрав** пешниҳод мешавад.

4. Барои гузоштани эълони ҳимоя, матни диссертасия ва автореферати он дар сомонаҳои Институти забон ва адабиёти ба номи

Рӯдакии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ва Комиссияи олии аттестацИонии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат дода шавад.

5. Барои чопи автореферат бо ҳуқуқи дастнавис ва ирсол гардидани он ба суроғаҳои таъйиншуда иҷозат дода шавад.

Раиси комиссияи эксперти:
доктори илми филология,

Восиева Р.К.

Аъзои комиссияи эксперти:
доктори илми филология,
узви шурои диссертационӣ

Абдулназаров А.А.

доктори илми филология,
узви шурои диссертационӣ

Давлатбеков Л.М.

«14» марта соли 2023.